

СУРАТМАҶЛИСИ №2

Ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019

11-уми июли соли 2022

ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои Шурои диссертатсионии бо фармоиши КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07-уми январи соли 2022, таҳти №15/шд 62 тасдиқгардида, 11 нафар иштирокдоранд, ки аз онҳо 5 нафарашон доктори илм аз рӯи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда ба ҳисоб мераванд.

Пешниҳод шуд, ки ҷаласа кушода эълон карда шавад. Муҳтарам аъзоёни Шӯро ягон пешниҳоди дигар нест? Аъзоёни Шӯро хоҳиш намуданд, ки ҷаласа кушода шавад. Яқдилона пешниҳод ҷонибдорӣ карда шуд.

РҶЗНОМАИ ҶАЛАСА:

Ба ҳимоя иҷозат додани диссертатсияи Шарипов Маҳмадкарим Маҳмадсалимович дар мавзӯи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ришвадиҳии тичоратӣ тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ).

Аз рӯи масъалаи мазкур раиси комиссияи экспертии Шурои диссертатсионӣ доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Азиззода У.А., узви комиссияи экспертӣ доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Мирзамонзода Х.М. ва номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Давлатзода К.Д. баромад намуданд (хулосаи комиссияи экспертӣ замима мегардад).

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи Шарипов Маҳмадкарим Маҳмадсалимович дар мавзӯи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ришвадиҳии тичоратӣ тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи

чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ), ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Ба ҳайси муқарриси расмӣ таъин карда шаванд:

- доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятии Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон Абдуҳамитов Валиҷон Абдуҳалимович

- номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқ ва методикаи таълими онӣ Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт Зокирзода Зафар Хайрулло

3. Ба ҳайси муассисаи пешбар – Муассисаи давлатии таҳсилоти олии касбӣ «Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таъин карда шавад.

4. Барои ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимояи минбаъда дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чопи автореферат иҷозат дода шавад.

5. Санаи ҳимоя 26 августи соли 2022, соати 14:00 таъин карда шавад.

Қарор қабул карда шуд: яқдилона.

**Раиси Шурои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор**



Шарипов Т.Ш.

**И.в. котиби илмии Шурои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ**

Гадоев Б.С.